

Замимал 1
ба Регламенти техникии
«Бехатарии гази табиии сўзандай барои
интиқол ва истифодабарӣ омодашуда»

Талабот ба гази табиии сўзандай барои интиқол тавассути
лӯлаҳон магистралӣ омодашуда

№	Номгӯи нишондиҳанда	Воҳиди ченак	Меъёр	
			Хадди акал	Хадди низоӣ
1	Ҳиссаси молярии унсурҳо (таркиби чузъҳо)	%	Ба меъёр дароварда намешавад, муайян намудан хатмист	
2	Ҳиссаси молярии оксиген	%	-	0,020
3	Ҳиссаси молярии дуоксиди карбон	%	-	2,5
4	Ҳиссаси концентрати сулғиди гидроген	г/м ³	-	0,007 (0,020)
5	Ҳиссаси концентрати сулфури меркаптанӣ	г/м ³	-	0,016 (0,036)
6	Ҳаҷми концентрати сулфури умумӣ	г/м ³	-	0,030 (0,070)
7	Ҳаҷми гармии сўзиш, пасттарин	МЧ/м ³ (ккал/ м ³)	31,80 (7600)	-
8	Зичӣ	кг/м ³	Ба меъёр дароварда намешавад, муайян намудан хатмист	
9	Ҳарорати нуктai намонӣ аз рӯи об: барои ислими мұттадил: - мавсими зимистон - мавсими тобистон барои иқлими сард: - мавсими зимистон - мавсими тобистон	°C	-	-10,0 (-5,0) -10,0 (-3,0) -20,0 -14,0 (-10,0)
10	Ҳарорати нуктai намонӣ бо карбогидридҳо: барои иқлими мұттадил: - мавсими зимистон - мавсими тобистон барои иқлими сард: - мавсими зимистон - мавсими тобистон	°C	-	-2,0 (0,0) -2,0 (0,0) -10,0 -5,0
11	Филзати умумии омехтаҳон механикӣ	г/м ³	-	0,001

Эзоҳ:

1. Мавсими тобистон - аз 1 май то 30 сентябр. Мавсими зимистон - аз 1 октябр то 30 апрел. Мавсими метавонанд дар мувофиқа дақиқ карда шаванд.

2. Нишондиҳандаи «хиссаси молярии оксиген» ба хисоби миёна дар як шабонарӯз муайян карда мешавад.
3. Меъёри нишондиҳандаҳои 4 – 8 ва 11 ҳангоми фишори стандартии 101,325 кПа ва ҳарорати стандартии 20,0°C мүқаррар шудааст. Ҳарорати стандартии сўзиш ҳангоми хисоб намудани ҳаҷми гармии сўзиш 25 °C-ро ташкил медиҳад.
4. Ҳангоми хисоб қардани нишондиҳандаи 7 ҷадвали мазкур 1 кал баробар ба 4,1868 Ҷ истифода мешавад.
5. Меъёрҳои нишондиҳандаи 9 ҳангоми фишори мутлақ 3,92 МПа мүқаррар шудаанд.
6. Меъёрҳои нишондиҳандаи 10 ҳангоми фишори мутлақ аз 2,5 то 7,5 МПа мүқаррар шудаанд.
7. Меъёрҳои дар қавсайн овардашуда барои нишондиҳандаҳои 4 - 6 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо ташкилоти интиқолдиҳандаи газ ва қабулкунандай гази табии барои интиқол татбиқ мегарданд.
8. Барои нишондиҳандаҳои 9 ва 10 меъёрҳои дар қавсайн овардашуда дар мувофиқа байни тарафҳои таҳвилдиҳанда ва қабулкунандай истифода менамоянд.
9. Барои гази табиии сўзандас, ки дар таркиби он карбогидридҳои C₅₊ аз 1,0 г/м³ зиёд намебошанд, нишондиҳандаи 10 метавонанд бе меъёрбандӣ истифода шавад.

Филзати умумии карбогидридҳои C₅₊ (г/м³) дар асоси таркиби унсурҳои он аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$C_{5+} = 10 \cdot \left(\frac{72,15}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_5} + \frac{86,18}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_4} + \frac{100,21}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_7} + \frac{114,24}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_8} \right)$$

ки:

$X_{\Sigma C_5}$ - ҳиссаси молярии ҷамъи пентанҳо дар гази тадқиқшаванд, %;
 $X_{\Sigma C_4}$ - ҳиссаси молярии ҷамъи гексанҳо дар гази тадқиқшаванд, %;
 $X_{\Sigma C_7}$ - ҳиссаси молярии ҷамъи гептанҳо дар гази тадқиқшаванд, %;
 $X_{\Sigma C_8}$ - ҳиссаси молярии ҷамъи октанҳо дар гази тадқиқшаванд, %.

Замнман 2
ба Регламенти техникии
«Бехатарии гази табиии сӯзандαι барои
интикол ва истифодабарӣ омодашуда»

Талабот ба гази табиии сӯзандай таъиноти
саноатӣ ва коммуналию машӣ

№	Номгӯи нишондиханда	Воҳидҳои ченак	Меъёр	
			Ҳадди ақал	Ҳадди низой
1	Ҳиссаси молярии унсурҳо (таркиби ҷузъҳо)	%	Ба меъёр дароварда намешавад. муайян намудан ҳатмист	
2	Ҳиссаси молярии оксиген	%	-	0,050
3	Ҳиссаси молярии дуоксиди карбон	%	-	2,5
4	Ҳиссаси концентрати сулфиди гидроген	г/м ³	-	0,020
5	Ҳиссаси концентрати сулфури меркаптаний	г/м ³	-	0,036
6	Ҳачми гармии сӯзиш, пасттарин	МЧ/м ³ (ккал/м)	31,80 (7600)	-
7	Раками Воббе, баландтарин	МЧ/м ³ (ккал/м)	41,20 (9840)	54,50 (13020)
8	Тамоюли шуморан Воббе нисбат ба нишондихандаҳои номиналий	%	-	±5
9	Зичӣ	кг/м ³	Ба меъёр дароварда намешавад, муайян намудан ҳатмист	
10	Ҳарорати нуқтаи намнокӣ аз рӯи об:	°C	-	Ҳарорати газ
11	Ҳарорати нуқтаи намнокӣ аз рӯи карбогидридҳо:	°C	-	Ҳарорати газ
12	Филзати умумии омехтаҳои механикӣ	г/м ³	-	0,001
13	Шиддатнокии бӯй	балл	3	-

Эзоҳ:

- Меъёрҳои нишондихандаҳои 4 - 7, 9 ва 12 ҳангоми фишори стандартии 101,325 кПа ва ҳарорати стандартии 20°C муқаррар шудаанд. Ҳарорати стандартии сӯзиш ҳангоми ҳисоб намудани ҳачми гармии сӯзиш 25°C-ро ташкил медиҳад.
- Ҳангоми ҳисоб карданни нишондихандаҳои 6 - 7 1қал баробар ба 4,1868 Ч истифода мешавад.
- Нишондихандаҳои 6 - 8 таҳо ба (ГТС) газҳои табиии сӯзандae, ки ба сифати сӯзишворӣ истифода мегарданд, истифода мешавад.
- Нишондихандаҳои номиналии шуморан Воббе дар худуди меъёри нишондихандаи 7 барои системан алоҳидан газтаксимкунӣ дар мувофиқа бо истеъмолкунанда муқаррар карда мешавад.

5. Меъёрҳон нишондихандаҳои 10 ва 11 ҳангоми фишор дар нуқтаи интихоби намунаҳо муқаррар карда мешаванд.

6. Барои (ГТС) гази табиии сӯзандae, ки дар таркиби он карбогидридҳо C_{5+баланд} аз 1,0 г/м³ зиёд намебошанд, ба нишондихандаи 11 иҷозати бе меъёр дода мешавад.

Филзати умумии карбогидридҳои C₅₊ (г/м³) дар асоси таркиби компонентҳои он аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$C_{5+} = 10 \cdot \left(\frac{72,15}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_5} + \frac{86,18}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_6} + \frac{100,21}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_7} + \frac{114,24}{24,05} \cdot X_{\Sigma C_8} \right)$$

ки:

X_{Σ C₅} - ҳиссаси молярии ҷамъи пентанҳо дар гази тадқиқшаванда, %;

X_{Σ C₆} - ҳиссаси молярии ҷамъи гексанҳо дар гази тадқиқшаванда, %;

X_{Σ C₇} - ҳиссаси молярии ҷамъи гептанҳо дар гази тадқиқшаванда, %;

X_{Σ C₈} - ҳиссаси молярии ҷамъи октанҳо дар гази тадқиқшаванда, %;

7. Меъёрҳон нишондихандаи 13 барои омехтаҳои газуҳаво, ки ҳиссаси меъёрии ГТС ба 1 % баробар аст, муқаррар гардидааст.

8. Нишондихандаи 13 таҳо барои (ГТС) газҳои табиии сӯзандai таъиноти коммуналию машӣ татбиқ карда мешавад.

9. Барои (ГТС) газҳои табиии сӯзандai таъиноти саноатӣ меъёри нишондихандаи 13 дар мувофиқа ба истеъмолкунанда муқаррар мегардад.

10. Дар мувофиқа бо истеъмолкунанда ба пешкашсозии (ГТС) газҳои табиии сӯзандai бо ҳиссаси молярии баландтари диоксиди карбон ба ҳатҳои алоҳидан газрасон иҷозат дода мешавад.

Замимаи 3
ба Регламенти техникии
«Бехатарии гази табиии сӯзандан барои
интиқол ва истифодабарӣ омодашуда»

Талабот ба гази табиии сӯзандан фишурдашуда

№	Номгӯи нишондиҳанда	Воҳиди ченак	Меъёр	
			Ҳадди ақал	Ҳадди ніҳоӣ
1	Ҳиссаси молярии унсурҳо (таркиби ҷузъҳо)	%	Ба меъёр дароварда намешавад, муайян намудан	
2	Ҳачми гармии сӯзиш. пастарин	МЧ/ м ³	31,80	-
3	Тануҷуби зичӣ нисбат ба ҳаво	-	0,55	0,70
4	Ҳисоби адади метаний	%	70	-
5	Филзати умумии сулфиди гидроген	г/м ³	-	0,02
6	Ҳиссаси концентрати сулфури меркаптанӣ	г/м ³	-	0,036
7	Ҳиссаси молярии компонентҳои гайрисӯзанд (умумӣ)	%	-	7,0
8	Ҳиссаси молярии оксиген	%	-	1,0
9	Филзати умумии бугҳон об	г/м ³	-	0,009
10	Филзати умумии омехтаҳои механикӣ	г/м ³	-	0,001

Эзоҳ:

1. Меъёрҳои нишондиҳандаҳои 2, 5, 6, 9 ва 10 ҳангоми фишори стандартии 101,325 кПа ва ҳарорати стандартии 20°C муқаррар шудаанд. Ҳарорати стандартии сӯзиш ҳангоми ҳисоб намудани ҳачми гармии сӯзиш 25°C-ро ташкил медиҳад.

2. Ҳарорати (ГТС) газҳои табиии сӯзандан дар лӯлазарфҳо (баллонҳо) пуршаванда метавонад аз ҳарорати ҳавои муҳити атроф на зиёда аз 15,0°C баланд бошад, вале набояд аз 60°C зиёдтар бошад.

Замимаи 4
ба Регламенти техникии
«Бехатарии гази табиии сӯзандан барои
интиқол ва истифодабарӣ омодашуда»

Талабот ба гази табиии сӯзандан моеъ

№	Номгӯи нишондиҳанда	Воҳидҳон ченак	Меъёр								
			Гази табиии моеъ (ГТМ) барои муҳаррики турбинаҳои газии авиатсионӣ	Гази табиии моеъ (ГТМ) барои муҳаррики дарунсузи автомобилий	Гази табиии моеъ (ГТМ) барои дастгоҳҳои энергетикӣ	Ҳадди ақал	Ҳадди аксар	Ҳадди ақал	Ҳадди аксар	Ҳадди ақал	Ҳадди аксар
1	Ҳиссан молярии унсурҳо (таркиби ҷузъҳо)	%	Ба меъёр дароварда намешавад, муайян намудан								
2	Ҳиссан молярии метан	%	99,0	-	80,0	-	75,0	-			
3	Адади Воббе, баландтарин	МЧ/м ³	47,2	49,2	-		41,2	54,5			
4	Ҳачми гармии сӯзиш пасттарин	МЧ/м ³	-		31,8	36,8	31,8	-			
5	Ҳиссан молярии азот	%	-	-	-	-	5,0	-	5,0		
6	Ҳиссан молярии дуоксиди сулфур	%	-	0,005	-	0,015	-	0,030			
7	Ҳиссан молярии оксиген	%	-	0,020	-	0,020	-	0,020			
8	Филзати умумии сулфиди гидроген	г/м ³	-	0,020	-	0,020	-	0,020			
9	Филзати умумии сулфури меркаптанӣ	г/м ³	-	0,036	-	0,036	-	0,036			
10	Ҳисоби адади метаний	-	-	-	70	-	-	-			

Эзоҳ:

1. Меъёрҳои нишондиҳандаҳои 3, 4, 8 ва 9 ҳангоми фишори стандартии 101,325 кПа ва ҳарорати стандартии 20°C муқаррар шудаанд. Ҳарорати стандартии сӯзиш ҳангоми ҳисоб намудани ҳачми гармии сӯзиш 25°C-ро ташкил медиҳад.